

ҲИСОБОТИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

БА МУАССИСОНИ ҲАЗИНАИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҶОИ ШАХСОНИ ВОҶЕИ

Сарсухан

Мо аудити ҳисоботи молиявии замимашудаи Ҳазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеиро (минбаъд дар матн - *Ҳазина*), ки ҳисобот дар бораи вазъи молиявӣ ба ҳолати 31-уми декабри соли 2016 ва ҳисоботҳои марбута дар бораи даромади маҷмӯи, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва оиди тағирот дар сармояи худиро дар соле, ки дар санаи нишон додашуда ба анҷом расидаро дар бар мегирад ҳамчунин, тавсифи қўтоҳи принципҳои асосии сиёсати муҳосибӣ ва дигар шарҳҳо ба ҳисоботи молиявии мазкурро гузаронидем

Масъулияти роҳбарият барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ

Барои таҳияи ҳисоботи молиявии мазкур ва мувофиқати он ба талаботи СБҲМ роҳбарияти Ҳазина масъул аст. Масъулияти мазкур эҷод, қорисозӣ ва ниғаҳдории низоми дохилии назоратро аз болои таҳия ва пешниҳоди боэътимоди ҳисоботи молиявие, ки таҳрифҳои муҳимро на бар асари сӯистифодаҳои молиявӣ ва на бар асари хатоҳои содиршуда дар худ надоранд; интиҳоб ва истифодаи сиёсати баҳисобгирии лозимӣ ва ҳамчунон истифодаи арзёбиҳои муҳосибавии бар вазъиятҳо асосёфта дар бар мегирад.

Масъулияти аудитор

Вазифаи мо аз изҳори ақида ҷиҳати дуруст будани ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси аудити гузаронидани мо иборат мебошад. Мо аудитро мутобиқи талаботҳои Стандартҳои байналмилалӣ аудит гузаронидем. Стандартҳои мазкур аз мо риоя намудани меъёрҳои ахлоқӣ, инчунин банақшагирӣ ва гузаронидани аудитро бо мақсади боварии комил ҳосил намудан дар он ҳусус, ки ҳисоботи молиявӣ дорои таҳрифҳои ҷиддӣ намебошад талаб менамоянд.

Аудити мазкур дар худ гузаронидани тартиботи заруриро барои ба даст овардани далелҳои аудиторӣ нисбати нишондиҳандаҳои шумораӣ ва мулоҳизаҳо ба ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад. Интиҳоби тартиботи зарурӣ ба муҳокимарониҳои касбии аудитор, аз ҷумла арзёбии хавфҳои таҳрифҳои муҳими ҳисоботи молиявиро дар натиҷаи сӯистифодаҳои молиявӣ ва хатогҳои содиршуда асос меёбад. Арзёбии чунин хавфҳо баррасии низоми дохилии назорат аз болои таҳия ва эътимоднокии ҳисоботи молиявиро ба мақсади таҳия намудани тартиботи аудиторӣ, ки дар ҳолатҳои мазкур истифода мегарданд, вале на ба мақсадҳои иброи ақида дар ҳусуси самаранокӣ низоми назорати дохилиро дар бар мегирад. Инчунин аудити мазкур ҳамчунон тадқиқи принципҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва муҳимияти арзёбиҳоеро, ки аз ҷониби роҳбарият таҳия карда шудаанд ва ҳамчунин арзёбии пешниҳодкунӣ умуҷуми ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Мо чунин меҳисобем, ки аудити аз ҷониби мо гузаронидашуда асоси кофиро барои иброз намудани ақидаи мо доро мебошад.

Ақидаи аудитор

Ба ақидаи мо, ҳисоботи молиявии пешниҳодгардида аз рӯи тамоми ҷанбаҳои асли ба таври эътимоднок вазъи молиявии Ҳазинаро ба санаи 31-уми декабри соли 2016 ва ҳамчунин натиҷаҳои молиявии он ва гардиши воситаҳои пулӣ барои соле, ки дар таърихи зикргардида ба охир расидааст дар мутобикат бо стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ дуруст инъикос менамояд.

ш. Душанбе, 19 январи соли 2017

Мирзоев Қиёмуддин Ризоевич

Директор оид ба аудити

ЧДММ «Консультант Аудит»